



HELVETAS
Intercooperation

GERMANY

6. БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАНИ ПАТЕНТИ КОР

МАЪЛУМОТИ АСОСӢ

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шуғли қонунӣ дар қаламрави ФР, ҳам бо шахсони ҳуқуқӣ (дар ташкилот, ё соҳибкори инфиродӣ) ва ҳам бо шахсони воқеӣ (масалан, соҳибони хонаҳо ва ғайра) бояд патенти кор гиранд.

Шумо метавонед танҳо пас аз расидан ба синни 18 дар Россия кор кунед ва патент гиред.

Дар ҳар минтақаи ФР танҳо як ташкилоти ваколатдор амал мекунад, ки барои ба расмият даровардани патенти кор ҳуччатҳоро қабул менамояд. Шумо бояд ин ташкилотро бидонед ва феврал пас аз бақайдгирии муҳоҷират ба он ҷо муроҷиат кунед.

Мӯҳлати пешниҳоди ҳуччатҳо барои гирифтани патенти кор – 30 рӯз аз лаҳзаи вуруд ба ФР. Барои вайрон кардани мӯҳлати ба расмият даровардани патент ҷарима аз 10000 то 15000 рубл муқаррар карда мешавад (Моддаи 18.20 КҲМ ФР).

Дар асоси патент ихтисоси шаҳрванди хориҷӣ тибқи таснифоти умумии касбҳои Россия нишон дода мешавад. Ихтисос дар патенти кор дар Москва нишон дода намешавад, Шумо метавонед дар Ҳама гуна ихтисос кор кунед.

Патент ҳуқуқ медиҳад, ки дар қаламрави минтақаи ФР дар муддати амали он кор кунед ва аз рӯи ихтисоси дар патент нишондодашуда бо Ҳама гуна корфармо – чи шахси инфиродӣ ва чи ташкилот – дар Ҳама гуна ҷои ин минтақа кор кунед.

Кор бидуни патент, инчунин на аз рӯи ихтисоси дар патент нишон додашуда, бо ҷарима дар ҳаҷми аз 5000 то 7000 рубл ва хориҷкунии маъмури аз ФР (моддаи 18.10 КҲМ ФР) ҷазо дода мешавад.

Барои ба расмият даровардани патент зарур аст:

- ариза дар бораи додани патент (варақаи ариза ва намунаи пур кардани онро метавон дар шӯъбаҳои СРММ ВКД ФР, ё дар сомонаи гувм.вкд.фр ройгон дастрас кардан мумкин);
- шиноснома ва нусхаи шиноснома;
- акс бо андозаи 3x4 ранга, бечило;
- огоҳинома дар бораи бақайдгирии муҳоҷират ва нусхаи он;
- тарҷумаи шиноснома ба забони русӣ ба таври нотариалӣ тасдиқшуда – дар идораи нотариалӣ, ки дар он тарҷумон ҳаст, тайёр карда мешавад;
- корти муҳоҷиратӣ, ки бо мақсади ишорашудаи вуруд «кор» ва бо мӯҳр дар бораи воридшавӣ ва нусхаи он;
- хулосаи тиббӣ ва шаҳодатнома дар бораи мавҷуд набудани бемориҳои нашъамандӣ ва сироятӣ, ки ба дигарон хатарноканд, инчунин сирояти ВНМО – дар муассисаи махсуси тиббӣ пас аз гузаштани муоинаи тиббӣ ба расмият дароварда мешавад;
- шаҳрвандони Тоҷикистон ўҳдадоранд, ки “хулосаи тиббӣ оид ба коршоҷии касбӣ барои иҷрои кори супоридашуда” – маълумотномаи шакли 086/у, ки дар Тоҷикистон ба расмият дароварда шудааст, пешниҳод кунанд;
- полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ (СИТ) барои шаҳрвандони хориҷӣ;

- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи дониستاني забони русӣ, дониستاني таърихи Россия ва асосҳои қонунгузори ФР – чунин ҳуҷҷат метавонад шаҳодатнома дар бораи гузаштани санҷиш бошад.

- расид дар бораи пардохти АДШВ (пешпардохти андоз барои истифодаи патент) барои муддати аз 1 моҳ. Пардохт дар ҳама гуна шӯъбаҳои Бонки амонатии ФР амалӣ карда мешавад.

Патентро дар шӯъбаи муҳоҷирати меҳнати СРММ ВКД Россия дар минтақаи Шумо 10 рӯз пас аз пешниҳоди бастаи ҳуҷҷатҳо гирифтани мумкин аст.

Ҳангоми барасмиятдорони патенти кор ба муҳоҷир РМА (рақами мушаххаси андозсупоранда) ва РССИШ (рақами суғуртавии суратҳисоби инфиродии шахсӣ) дода мешавад – ин ҳуҷҷатҳо барои корфармо барои пардохти андозҳо ва пардохтҳои иҷтимоӣ зарур мебошанд.

Дар асоси патенти гирифташуда, Шумо метавонед ба таври мунтазам баҳисобгирии муҳоҷиратиро тамдид кунед – мӯҳлати амали бақайдгириатон.



Расми 5. Намунаи патенти кор

ДАР ХОТИР ДОРЕД!

Дар ФР бисёр миёнаравон (ташкilotҳо, ё шахсони алоҳида) ҳастанд, ки дар гирифтани патент кӯмаки пулакӣ мерасонанд. Эҳтиёт бошед, ки ба фиреб нахӯред:

- **ба кӯмаки «шахсони инфиродӣ»** – ҳамватанон, бригадирон, миёнаравон мурочиат накунад, ҳатто агар онҳо шахсан ба Шумо шинос бошанд: худи онҳо аксар вақт ҳуҷҷатҳои қалбакӣ тайёр мекунад;

- агар Шумо барои кӯмак ба ташкилоти миёнаравӣ мурочиат карда бошед, **ҳатман шартномаҳо оид ба расонидани хизматҳо имзо кунед**. Ин шартномаҳо бодикқат хонед – дар онҳо бояд ҳатман намуди хизматрасонӣ (кӯмак дар омода намудан ва пешниҳоди ҳуҷҷатҳо), нархи хизматрасонӣ, масъулияти ташкилот барои иҷро накардани ўҳдадорихояш нишон дода шуда, мӯҳри ташкилот ва имзои роҳбар монда шуда бошад;

- **то ба даст гирифтани ҳуҷҷатҳоятон, санадҳои хизматрасониرو имзо накунад**. Бодикқат бошед – чунин санадҳо метавонанд ба матни шартномаи асосӣ дохил карда шаванд;

- ҳангоми пардохти хизматрасониҳои миёнаравӣ, **ҳатман, расидҳои тасдиқкунандаи қабули маблағи Шумо аз ҷониби ташкилоти миёнаравро талаб кунед**. Боварӣ ҳосил намоед, ки маблағ дар расидҳо дуруст нишон дода шуда бошад;

- ҳатто ҳангоми ба миёнаравон мурочиат намудан, **Шумо бояд ШАХСАН аз муоинаи тиббӣ, санҷиши дониستاني забони русӣ, таърих ва қонунгузорӣ гузаред**.

Ҳангоми пешниҳоди ҳуҷҷатҳо Шумо бояд аз расмиёти бақайдгирии дактилоскопӣ (гирифтани нақши ангушт) ва аксбардорӣ гузаред. Агар миёнарав инро талаб накунад, ў

Шуморо фиреб медихад;

- **ягон ташкилот, ё шахси воқеӣ ҳуқуқ надорад ба ҷои Шумо ҳуччатҳо қабул кунад.** Шумо бояд ҳуччатҳоятонро дар шӯъбаи масоили муҳочирати меҳнати СРММ дар минтақаи худ **ШАХСАН** қабул намоед.

Дар ҳар минтақаи Россия танҳо як ташкилоти ваколатдор амал мекунад, ки барои ба расмият даровардани патенти кор ҳуччатҳоро қабул менамояд.

– дар **ш. Москва** – Маркази бисёрсоҳавии муҳочирати шаҳри Москва;

– дар **вил. Москва** – Маркази ягонаи муҳочират вилояти Москва;

– дар **Санкт-Петербург ва вил. Ленинград** – КВФД «Хадамоти шиносномавию равонид»-и ВКД Россия.

Дар аксари минтақаҳои Россия ташкилотҳое, ки бастаи ҳуччатҳо барои ба расмият даровардани патенти кор, қабул мекунанд, дар тобеияти КВФД «Хадамоти шиносномавию равонид»-и ВКД Россия мебошанд.

Аксар марказҳои муҳочират аз рӯи принсипи «равзанаи ягона» кор мекунанд ва ба муҳочир тамоми хизматрасониҳои заруриро пешкаш мекунанд. Арзиши ба расмият даровардани патентҳои кор аз минтақа ва хизматрасонии марбута вобаста аст ва метавонад ба таври назаррас фарқ кунад: масалан, ба расмият даровардани патент дар Москва 14000-18000 рубл, дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград – 24000-27000 рубро ташкил медихад.

Шумо метавонед ҳақиқӣ будани патенти корро дар сомонаи расмӣ Сарраёсати масоили муҳочирати ВКД Россия тафтиш кунед: <https://гувм.мвд.рф> дар қисмати «Хизматрасонӣ оид ба масъалаҳои муҳочират» – «Тафтиши аслияти иҷозат барои кор ва патентҳо барои амалӣ намудани фаъолияти меҳнатӣ аз ҷониби шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ».

Ҳаҷми пардохтҳои ҳармоҳа барои патенти кор дар минтақаҳои гуногуни ФР фарқ мекунад ва ҳар сол аз ҷониби ҳукумати ҳар як минтақа муқаррар карда мешавад – эҳтиёт шавед, аз тағйирот воқиф бошед.

Мутобиқи Фармони Президенти Федератсияи Россия аз 18 апрели соли 2020 № 274, то 15 сентябри соли 2020 шахрвандони ҶТ метавонанд барои гирифтани ва аз нав ба расмият даровардани патенти кор ҳуччатҳоро бидуни назардошти: мӯҳлати пешниҳоди ҳуччатҳо, мақсади ташриф ба ФР, баромад ва вуруд ба ФР, пешниҳод намоянд.

ЦВЕТНОЕ
ФОТО
(30 X 40 мм)

**ФОРМА
заявления об оформлении патента
ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении патента**

Приложение № 1
к приказу МВД России
от 14.08.2017 № 653

(наименование территориального органа МВД России)
Прошу выдать патент для осуществления трудовой деятельности

Фамилия: _____
Имя: _____
Отчество: _____ (при наличии)
Сведения об изменении ФИО: _____ (с указанием причины в лич. вложении)
Гражданство (подданство): _____ (или государства постоянного (временного) проживания)
Место рождения: _____ (с указанием почтового индекса)
Дата рождения: ____/____/____ Пол: М Ж
Адрес постоянного проживания: _____
Документ, удостоверяющий личность: _____ (или)
Серия ____ № ____ дата выдачи ____/____/____

Кем выдан: _____
Серия и номер миграционной карты: _____ дата выдачи ____/____/____
Адрес постановки на учет по месту пребывания: _____
Срок постановки на учет по месту пребывания: с ____/____/____ по ____/____/____
ИНН (при наличии): _____
Документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации: _____
Серия ____ № ____ дата выдачи ____/____/____
Трудовая деятельность планируется у: (нужно отметить X или Y)
 юридического лица или индивидуального предпринимателя (абзац первый пункта 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»)
 физического лица – гражданина Российской Федерации (абзац второй пункта 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»)
Профессия (специальность, должность, вид трудовой деятельности), по которой планируется осуществление трудовой деятельности: _____
Предполагаемый срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации: до ____/____/____
Сведения о ранее выданном патенте (заполняется в случае получения патента для осуществления трудовой деятельности на территории другого субъекта Российской Федерации):
Патент выдан: _____ (наименование территориального органа МВД России, выданного патента)
Патент: серия ____ № ____
Бланк патента: серия ____ № ____

Срок действия: с ____/____/____ по ____/____/____
Контактный телефон: _____
Заявление подается: (нужно отметить X или Y)
 лично через уполномоченного субъектом Российской Федерации представителя
Мне разъяснено, что указание в заявлении неправдивых (ложных) сведений может повлечь за собой отказ в выдаче патента.
Подтверждаю достоверность указанных мною в заявлении сведений.
С обработкой, передачей и хранением моих персональных данных, необходимых для получения патента, согласен.

(подпись заявителя) (ИПН)
Дата приема документов: ____/____/____ регистр №: _____
Документы приняты: _____ (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего документы) (подпись)
Решение об оформлении патента принято: _____ (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего решение об оформлении патента) (подпись) (ИПН)

Расми 6. Намунаи ариза дар борои додани патенти кор

ҚОНУНГУЗОРӢ

- Қонуни федералӣ аз 25 июли соли 2002 N 115-ҚФ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Россия» – моддаи 13.3. «Хусусиятҳои фаъолияти меҳнати шаҳрвандони хориҷие, ки ба Федератсияи Россия дар асоси патент, бо тартибе, ки гирифтани раводидро талаб намекунад, омадаанд»;

- Фармони ВКД Россия аз 14.08.2017 с. № 635.

МАЪЛУМОТ БАРОИ ТАМОС ВА МАНБАЪҲОИ ИТТИЛОӢТ:

| Сарраёсати масоили муҳоҷирати ВКД-и Россия: | |
|---|---|
| Дар шаҳри Москва | https://77.мвд.рф/ms Тел: 8 (495) 587-07-87 |
| Дар вилояти Москва | https://увм.50.мвд.рф/ Тел: 8 (926) 224-74-28 |
| Дар шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград | https://78.мвд.рф/ms Тел: 8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02 |
| Маркази бисёрсоҳавии муҳоҷират: | |
| Дар шаҳри Москва | https://mc.mos.ru/ru Тел: 8 (495) 777-77-77 |
| Дар вилояти Москва | http://emcmo.mosreg.ru/ Тел: 8 (926) 956-33-33 |
| Дар шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград | http://spb.pvsmvd.ru Тел: 8 (812) 318-01-22 |
| Марказҳои муҳоҷиратӣ – филиалҳои КВФД «Хадамоти шиносмавию раводид»-и ВКД Россия | http://pvsmvd.ru/?q=node/15 |
| Барои омодагӣ ва тасдиқи аслияти патенти корро тафтиш намудан сомонаи расмии СРММ ВКД Россия. | http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2060 |
| Барои гирифтани патенти кор ба кучо мурочиат карданро, Шумо метавонед дар ин сомона пайдо намоед. | http://migruussia.ru/ дар қисмати «Маълумот дар бораи минтақаҳо» |

Funded by the European Union



IMPROVING MIGRATION MANAGEMENT IN THE SILK ROUTES



ICMPD

International Centre for
Migration Policy Development